

Ба Шури диссертационии 6D.KOA-001-и  
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон  
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17)

### ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертасияи Нуриддинзода  
Сайчамолидин Ҳайдар дар мавзуи «Назарфиребии сиёсӣ  
ҳамчун таҳдид ба суботи сиёсии ҷомеа (дар мисоли  
Ҷумҳурии Тоҷикистон)» барои дарёфти дараҷаи илмии  
номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси **23.00.02 –**  
**Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ**

Инкишофи ҷомеа ва ҳусусиятҳои гуногунро қасб намудани он,  
мавриди таҳлил ва ҳулосагириҳо қарор гирифтани онҳо ҳам дар назария  
ва ҳам амалияи сиёсӣ аҳамияти муҳим пайдо менамоянд. Онҳо ифодаи  
навъи маҳсуси воқеияти ҷамъиятӣ буда, пешомади инкишофи ҳодисаҳои  
меҳварӣ ва омилҳои таъсирбахшро дар худ инъикос менамоянд.  
Назарфиребии сиёсӣ ва суботи сиёсии ҷомеа низ дар замони чунин  
муносибатҳо қарор мегиранд. Аз ин ҷост, ки ба муҳиммият ва  
рӯзмаррагии муносибатҳои байниҳамдигарии онҳо таваҷҷуҳи хоса  
намуда, муҳаққиқон дар сатҳи гуногун ба онҳо муроҷиат менамоянд.  
Муаллифи рисола низ бо мақсади донистани асрори муносибатҳои  
байниҳамдигарии падидай хоссаи ҳаёти сиёсӣ - назарфиребии сиёсӣ ва  
таъмини суботи сиёсӣ дар замони дарёфти роҳҳои таҳқими сатҳи  
муқовимат, низоми таҳқим ва такмили масъалаҳои таъмини суботи сиёсӣ  
ба он муроҷиат намудааст.

Моҳиятан ин раванд як зумра нишондодҳо ва унсурҳои маҳсусеро дар  
замони худ ифода менамояд, ки онҳоро тавассути нигоҳи муқаррарӣ  
дарк намудан ҷандон осон нест. Аз ин хотир, зарурати таҳқиқи илмии  
онҳо пеш меояд. Муҳаққиқон дар мавриде ба умқи масъала мерасанд, ки  
агар ба моҳияту ҳусусиятҳои раванду ҳодисаҳо сарфаҳм раванд.  
Маҳсусан, аз лиҳози замону макон дар камтарин фурсат ва бо суръати  
баланд афзоиш ёфтани таъсиррасонии назарфиребии сиёсӣ ба суботи

сиёсии чомеаи муосири Тоҷикистон ҷойгоҳи ҳосаро қасб менамоянд. Ҳам дар амалия ва ҳам дар сатҳи шуури ҷамъиятӣ эътибори ҳоса пайдо намудани масъалаи мазкур ва аз ҷониби нерухои гуногуни сиёсӣ истифода намудани оқибатҳои чунин таъсиррасониҳо дар асоси рӯовариҳои арзишии муҳталиф аз ташаккул ва рушди падидай мураккаби ҳаёти сиёсӣ дарак медиҳанд.

Бинобар ин, омӯзиши моҳияту ҳусусиятҳои назарфиребии сиёсӣ дар ҷомеаи маҳдуд, ки дингароӣ ва ғарвидани қисме аз аҳолӣ ба ҷараёнҳо ва ҳаракатҳои ғайрианъанавӣ имконият медиҳад, ки аҳамияти муносибатҳои байниҳамдигарии назарфиребии сиёсӣ ва таъмини суботи сиёсии ҷомеа ҳарчи беҳтар ва амиқтар фаҳмида шавад. Ҷанбаҳои мусбату манғии чунин муносибатҳо мушахҳас гардонида шаванд ва барои рушди минбаъдаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври самаранок истифода гарданд. Ҳолати мазкур на танҳо дорои аҳамияти илмию назариявӣ аст, балки бештар ҳосияти амалӣ ва сиёсию ҷамъиятии онро низ рӯзмарра мегардонад. Муаллифи рисолаи диссертационӣ С.Х. Нуриддинзода низ зарурияти омӯзиши масъалаҳои дар боло зикршударо дарк намуда, дар таҳқиқоти хеш онҳоро мавриди таҳқиқ ва баррасӣ қарор додааст. Қӯшиш намудааст, ки ба асли масъалаҳо сарфаҳм рафта, дар бораи танзими онҳо хулосаҳои амиқу заруриро пешниҳод намояд.

Автореферати диссертасияи С.Х. Нуриддинзода дар доираи талаботҳои чунин корҳои таҳқиқотӣ иншо гардида, расмиятҳоро дар низоми соҳторӣ ба пуррагӣ риоя намудааст. Ӯ дар муқаддима муҳиммияти мавзуи таҳқиқоти илмӣ ва дараҷаи омӯзиши мавзуи таҳқиқотиро асоснок намудааст. Дар тавсифи умумии таҳқиқот дар ҳусуси объекти таҳқиқот, предмети таҳқиқот, максади таҳқиқот, асосҳои назариявию методологии кори таҳқиқотӣ, навгонии илмӣ ва ҳолатҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда ва масъалаҳои дигар назари асоснокгардидаеро пешниҳод намудааст.

Диссертант масъалаҳои назариявию методологии назарфирибии сиёсиро таҳқиқ намуда, таъсиррасониҳои онро ба раванди суботи сиёсии чомеа муайян ва мушаххас гардонида, андешаҳо ва муносибати худро дар пайвастагӣ ва такя ба таҳқиқотҳои олимони макону замони муҳталиф баён намудааст. Муаллиф доир ба аҳамияти дарки амиқи назарфирибии сиёсӣ, мақсад ва вазифаҳои барандагони он ва ташаккули консепсияҳои илмӣ оид ба назарфирибии сиёсӣ ва ҷойгоҳи он дар раванди таъмини суботи сиёсии чомеа ибрози назар намудааст. Дар ҳусуси унсурҳои таркибӣ ва муҳолифатҳои мақом ва ҷойгоҳи назарфирибии сиёсӣ дар раванди суботи сиёсӣ ба таври муфассал маълумот дода, онро ҳамаҷониба тавсиф намудааст. Махсусан, масъалаҳои технологияи сиёсии иттилоотӣ ва низоми истифодай онҳо аз ҷониби нерӯҳои гуногун аҳамияти хоссаро касб намудаанд.

Дар боби дуюми диссертатсия С.Ҳ. Нуриддинзода ҳусусиятҳои зуҳури назарфирибии сиёсиро дар раванди сиёсии Тоҷикистон, муносибатҳои мутақобилаи давлат ва иттиҳодияҳои ғайрихукуматӣ ва махсусан, нерӯҳои сиёсии оппозитсионию ифротгаро, сатҳи иштироки ташкилотҳои сиёсӣ дар ҳалли масъалаҳои муҳталифи ҳаёти ҷамъиятии Тоҷикистонро таҳлилу баррасӣ намуда, ҳулосаҳои амиқ пешниҳод намудааст, ки метавон онҳоро ҳамчун саҳми шахсии довталаб дар ҳалли масъалаи муҳими ҷамъиятию сиёсӣ асоснок намуд.

Дар ҳулосаи рисола натиҷаҳои бадастовардашуда ва тавсияҳои муаллиф барои истифодай амалии натиҷаҳои таҳқиқот баён гардидаанд. Натиҷа, ҳулоса ва тавсияҳои муаллиф барои муайян кардани самтҳои асосии рушди системаи сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳ ва воситаҳои такмили онҳо мусоидат менамоянд.

Автореферат ва корҳои илмие, ки доир ба мавзуи таҳқиқотӣ ҷоп гардидаанд, мазмуни асосии рисолаи диссертациониро дар сатҳи зарурӣ ифода менамоянд.

Дар баробари таҳқиқоти муҳиму зарурӣ дар кори диссертатсионӣ баъзе хатою иштибоҳҳо низ вомехӯранд. Аз ҷумла:

1. Диссертант назария ва методологияи омӯзиши масъаларо дар сатҳи баланд мавриди таҳқик қарор дода, ба масъалаҳои амалии падидай мазкур дар шароити Тоҷикистони муосир, маҳсусан, ифротгароии ташкилотҳои экстремистӣ чандон диққат надодааст.

2. Дар бораи арзишҳо ва омилҳои ёриасони назарфирибии сиёсӣ андешаҳои назаррас ва қавӣ баён намуда, муаллиф ба омилҳои барангезандай онҳо диққати зарурӣ надодааст.

Эродҳои баёнгардида ҳосияти умумӣ доранд ва онҳо арзишҳои моҳиятиро касб накардаанд ва аз ин рӯ, наметавонанд арзиши баланди таҳқиқоти мазкуро кам гардонанд.

Автореферати диссертатсияи С.Х. Нуриддинзода ба талаботҳо КОА –и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори соҳиб гардидан ба дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси 23.00.02 – Ниходҳо, равандҳо ва технологиҳои сиёсӣ мебошад.

### Муқарриз:

Номзади илмҳои сиёсӣ, дотсенти  
кафедраи муносибатҳои байналмилалӣ  
ва дипломатияи Доғишгоҳи славянини  
Россия ва Тоҷикистон

С. А. Пардаев

Имзои С.А. Пардаевро тасдиқ менамоям  
Сардори шуъбаи кадрҳои Доғишгоҳи славянини  
Россия ва Тоҷикистон



А.А. Раҳимов